


Тарбия ҳангоми хуруҷи COVID-19

Буҷети оилавӣ дар замони душвории молиявӣ

Millions are stressed because of the COVID-19 pandemic. In such a situation, it is important to have a budget. Millions are stressed because of the COVID-19 pandemic. In such a situation, it is important to have a budget. Millions are stressed because of the COVID-19 pandemic. In such a situation, it is important to have a budget.

Кӯдакон ва наврашонро дар тартибдиҳии буҷети оилавӣ ҷалб кунед

- Буҷет ин ҳулосаи чӣ тавр сарф кардани маблағамон мебошад, ҳатто дар замони душворӣ
- Тартиби яққояи буҷет ба кӯдакон мефаҳмонад, ки ҳамаи мо дар замони мушкилӣ бояд қарорҳои мушкил барорем.
- Ин боз ба оилаҳо имконият медиҳад, ки дар охири моҳ зиёдтар маблағ дошта камтар қарз гиранд



Эҳтимол Шумо метавонед барои кӯмак ба ҷое муроҷиат кунед.

Мумкин аст, ки ҳукумати шумо маблағ ё бастаҳои хӯроквориро ба оилаҳо дар замони COVID-19 тақсим карда истодааст

Маълумотро дар бораи ҷойҳои пешниҳоди ёрӣ дар ҷамъияти шуморо гиред

Акнун чӣ қадар мо метавонем сарф кунем?

- Пори қоғазро (рузномаи кӯҳна, ё қуттии картонӣ) бо ручка гиред
- Расмҳои ҳамаи чизҳоро, ки шумо ва оилаатон ҳар моҳ барои онҳо маблағ сарф мекунед кашед
- Дар қабати ҳар расм нархи онро нависед
- Маблағе, ки ҳар моҳ барои хароҷот доред ҷамъ кунед.

Дар бораи талабот ва хоҳиш сӯҳбат кунед

- Талабот: Доштани чӣ чизҳо барои зинда мондани оилаи шумо шарт мебошад? (мисли хӯроқ, собун барои дастшӯӣ, лавозимот барои беморон ва аъзоёни маъҷубиятдоштаи оила)
- Хоҳишҳо: Чӣ чизҳо доштанашон нағз аммо зарур нест?
- Бо кӯдаконатон барои кадом чизҳо метавонед ҳамчун оила камтар сарф карданро муҳокима кунед

Буҷети худро соzed

- Халтаеро пур аз сангчаҳо ё чизеро иборат аз пораҳои зиёди хурд ёбед. Ин маблағи моҳонаи шумо мебошад
- Ҳамчун оила, ҳулосаи чиро хариданро кунед, ва сангчаҳоро дар болои расм монед
- Агар шумо тавонед, ки ягон миқдоре барои оянда, ё ин ки ҳолати фавқулоддаи дигар монед - оӣ мебошад

Офарин! Ин ба миллионҳо оилаҳои дигар ёрӣ додааст.

Барои маълумоти иловагӣ, пайвандҳои зеринро пахш кунед:

Маслиҳатҳо аз TVT

Маслиҳатҳо аз ЮНИСЕФ

Дигар забонҳо

Захираи далелҳо

